

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 04.07.2019 №117

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмуни хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони и шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1430/1-633	Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Таҷҳизоти техникӣ ва варзишӣ	Номгӯӣ	4	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1431/1-634	МД “Маркази ҷумҳуриявии тайёрии олимпии дастаҳои мунтахаб”	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ, хочагӣ ва варзишӣ	Номгӯӣ	38	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1432/1-635	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои лингафони барои синфхона	Адад	26	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1433/1-636	МД “Маркази байналмилали тавонбахшӣ дар н. Балҷувон”	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ, хочагидорӣ, инвентари мулоим ва либоси расмӣ	Номгӯӣ	102	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1434/1-637	МД Маркази таълимии “Чароғи ҳидоят”	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ, хочагидорӣ, либос ва маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯӣ	87	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1435/1-638	РБДА ВҚД ҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ сохтмонӣ ва қисмҳои эҳтиётӣ	Номгӯӣ	75	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1436/1-639	МДТ “Коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ”-и ВТ ва ҲИА ҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Курсӣ барои маҷлисгоҳ	Адад	420	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1437/1-640	Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои барқӣ	Номгӯӣ	10	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1438/2-450	Ширхоргоҳ-кӯдакистони №79 н. Шохмансур	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои хӯрокворӣ	Номгӯӣ	35	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1428/9-244	МД “Пажӯҳишгоҳи гастроэнтерология”	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои тиббӣ	Номгӯӣ	11	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1429/9-245	МД “Маркази ҷумҳуриявии илмии хун”	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои тиббӣ	Номгӯӣ	6	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

307/46-41	ҶСК “шабақаҳои барқии ш. Душанбе”	227-66-04	Хариди электронӣ	Таҷҳизотҳои барқӣ	Номгӯй	16	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
<p style="text-align: center;">Ваколатдор ба суроғай дар боло зикршуда мурочиат намоянд.</p> <p>1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғай дар боло зикршуда то вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо» муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати <i>муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.</i></p> <p>Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарақ тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон <i>ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.</i></p>							